

**БА ТАВАЧҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!**

АМИТ Ховар аз 03.05.2017 № 76

**ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД**

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

<b>№</b>	<b>Ташкилоти харидор</b>	<b>Ному насаб ва телефонии шахси масъул</b>	<b>Усули харид</b>	<b>Предмети харид</b>	<b>Воҳиди ченак</b>	<b>Миқдор</b>	<b>Сана ва вақти кушодани лифофаҳо</b>
1024/1-308	Раёсати бозраси давлатии автомобили Вазорати корҳои дохилии ҶТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Қисмҳои эҳтиётии автомобилӣ ва равшанҳои молиданӣ	Номгӯӣ	110	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1025/1-309	Кӯшунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҶТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Нӯриҳои минералӣ	Номгӯӣ	3	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1026/1-310	Академияи Вазорати корҳои дохилии ҶТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои барқӣ, дезинфексионӣ, хоҷагӣ, конселярӣ, нарм, техника, масолеҳи сохтмонӣ, маҳсулоти хӯрокӣ, қисмҳои эҳтиётии автомобилӣ ва равшанҳои молиданӣ	Номгӯӣ	134	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1027/1-311	МД «Маркази ҷумҳуриявии имунопрофилактика»-и Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҶТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои конселярӣ, хоҷагӣ, барқӣ ва картриҷ	Номгӯӣ	68	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1028/2-298	МД томактаби махсусгардонии ширхоргоҳ-кӯдакестони №154 ноҳ. Сино	227-65-78	Хариди электронӣ	Молҳои нарм, жалюзӣ ва бозичаҳои гуногун	Номгӯӣ	8	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

1029/2-299	МД томактаби махсусгардонии ширхоргоҳ-кӯдакистони №154 ноҳ. Сино	227-65-78	Хариди электронӣ	Мебел, молҳои техника ва принтер	Номгӯй	8	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1030/2-300	МД «Идоракуни ва хизматрасонии фонди манзили»-и ноҳ. Сино	227-65-78	Хариди электронӣ	Автомашина, насоси обкашӣ, дастгоҳи каршергарӣ ва масолеҳи сохтмонӣ	Номгӯй	6	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1031/2-301	МД истифодабарии роҳҳои ноҳияи Сино	227-65-78	Хариди электронӣ	Қисмҳои эҳтиётӣ, молҳои нарм, хоҷагӣ ва асбоби алафдаравкуни	Номгӯй	15	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1032/2-302	МД истифодабарии роҳҳои ноҳияи Сино	227-65-78	Хариди электронӣ	Чархи асбобтезкуни, пору ва захримикатҳо	Номгӯй	7	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1033/2-303	Муассисаи давлатии таълимии томактабии ширхоргоҳ кӯдакистони №84 ноҳ. Фирдавси	227-65-78	Хариди электронӣ	Маҳсулоти хӯроки	Номгӯй	26	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1034/9-124	Беморхонаи марказии шаҳри Ваҳдат	(44) 600-03-04	Дархости электронии нархнома	Маводи доруворӣ	Номгӯй	82	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1035/3-288	Шӯъбаи маорифи ноҳияи И. Сомонӣ истироҳатгоҳи «Шарора»	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Бо хӯроки гарм таъмин намудан	Тибқи санади нуқсон		24.05.2017 09:00
1036/3-289	МД маркази тақмили ихтисоси Агентии беҳдошти замин ва обҷерии назди Ҳукумати ҶТ	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Таъмири бино ва иншоотҳои Марказ	Тибқи санади нуқсон		24.05.2017 09:30
1037/3-290	Раёсати стифодабарии роҳҳои ноҳ. И. Сомонӣ	227-04-75	Озмуни харид бо	Бартараф кардани таҳкурсии нимпайкараи	Тибқи санади нуқсон		15.05.2017

			иштироки номаҳдуд	Ф.Э. Держинский дар кӯчаи Шеров		09:00
1038/3-291	Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Азнавсоии бинои институти ветеринарии Академия	Тибқи санади нуқсон	15.05.2017 09:30
1039/3-292	МД «Маркази миллии илмии пайвандсоии узв ва бофтаниҳои инсон»	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Таъмири бино	Тибқи санади нуқсон	15.05.2017 10:00

**Довталабон барои гирифтани ҳуҷҷатҳои тендерӣ ва маълумоти иловагӣ дар бораи тендер метавонанд ба мақомоти ваколатдор ба суроғи дар боло зикршуда муроҷиат намоянд.**

1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуҷҷатҳои тендерии худро дар лифофаҳои мӯҳркардашуда, ба суроғи дар боло зикршуда то **вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо»** муайяншуда пешниҳод намоянд. Мӯҳлати *муқарраршуда мӯҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.*

Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон *ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.*